

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හා)

Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва
Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои
Масех, Ва муҳаббати Худо, ва
Ширкати Рӯҳулқудс бо ҳамаи
шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади қитъа

Эй бародарон ва хоҳарон),
биёед гуноҳҳои худро эҳтиром
кунем, Ва худро барои ҷашн
гирифтани асрори муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқорор
шудам ва ба шумо, бародарону
ҳоҳарон! ки ман гуноҳ кардам
Дар фикрҳои ман ва ба
суханони ман, Ман дар он чизе
ки ман кардаам ва дар он коре
кардаам, тавассути айби ман,
тавассути айби ман, тавассути
гуноҳи саҳттарин ман; Аз ин рӯ,
ман Марям Марямо, ки бокира
ва бокира пур карда бошам,
ҳамаи фариштагон ва
муқаддасон ва шумо,
бародарону ҳоҳаронам, Барои
ман ба Худованд Худои мо дую
гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро

INDITHIED ACT

(),

у

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හා)

бубахшед, ва моро ба зиндагии
абаллӣ оварем.

Омма

Kyreie

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Масех, марҳамат кун.

Масех, марҳамат кун.

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар
баландтаринҳо, ва сулху
осоиши руи замин ба одамони
некирода. Мо туро ситоиш
мекунем, шуморо баракат
медиҳем, туро мепарастем,
туро ҷалол медиҳем, барои
ҷалоли бузурги ту шукр
мегӯем, Худованд Худо,
Подшоҳи осмонӣ, Худоё,
Падари Қодир. Худованд Исои
Масех, Писари ягоназод,
Худованд Худо, Барраи Худо,
Писари Падар, гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун; гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, дуои моро қабул
кунед; шумо дар тарафи рости
Падар нишастаед, бар мо раҳм
кун. Зоро ки танҳо Ту муқаддас
ҳастӣ, Ту танҳо Худованд
ҳастӣ, танҳо Ту Таоло Таоло
ҳастӣ, Исои Масех, бо
Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои
Падар. омин.
Ҷамъ кардан

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හා)

Биёед дуо кунем.

омин.

Литурги калима

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурии ўом

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Хониши Инчили муқаддас

мувофиқи Н.

Пок бар ту, эй Худованд

Инчили Худованд.

Ҳамду сано бар Ту, эй Худованд

Исои Масех.

Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам,

Падари Қодири Мутлақ,

офоринандай осмону замин, аз
ҳама чизҳои намоён ва ноаён.

Ман ба як Худованд Исои Масех

имон дорам, Писари ягоназоди

Худо, пеш аз ҳама аз Падар

таваллуд шудааст. Худо аз

Худо, Нур аз нур, Худои ҳақиқӣ

аз Худои ҳақиқӣ, зоидашуда,

офорида нашуда, бо Падар

пайваста; ба воситаи Ӯ ҳама

чиз ба вучуд омадааст. Барои

мо одамон ва барои начоти мо

Ӯ аз осмон фуруд омад, ва бо

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හල)

Рӯҳулқудс аз Марями бокира
таҷассум ёфт, ва одам шуд. Ба
хотири мо ӯ зери дасти
Понтиюс Пилотус маслуб карда
шуд, ба марг дучор шуд ва ба
хок супурда шуд, ва дар рӯзи
сеюм аз нав барҳост мувофиқи
Навиштаҳо. Ӯ ба осмон сууд
кард ва дар тарафи рости
Падар нишастааст. Ӯ боз дар
ҷалол ҳоҳад омад ба зиндагон
ва мурдагон доварӣ кунад ва
салтанати вай интиҳо наҳоҳад
буд. Ман ба Рӯҳулқудс,
Худованд, ки ҳаётбахш, имон
дорам, ки аз Падар ва Писар
мебарояд, ки назди Падар ва
Писар саҷда ва ҷалол меёбад,
ки ба воситаи анбиё сухан
рондааст. Ман ба як Калисои
муқаддас, католикӣ ва
апостолӣ бовар дорам. Ман як
таъмидро барои омурзиши
гуноҳҳо эътироф мекунам ва
ман интизори эҳёи мурдагон
ҳастам ва зиндагии охират.
омин.

Саломатӣ

Дуои универсалий

Мо ба Худованд дуо мекунем.

Парвардигоро, дуои моро
бишнав.

Литурге аз Euchhist

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

Дуо кунед, бародарон ва
ҳоҳарон, ки курбони ману ту

(),

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ෂිංහල)

метавонад дар назди Худо
мақбул бошад, Падари
бузургвор.

Худованд қурбонии дасти
шуморо қабул қунад барои
чалол ва ҷалоли номи ӯ, ба
манфиати мо ва некии тамоми
Калисои муқаддаси ӯ.
омин.

Дуои Эвхаристӣ

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Дилҳои худро баланд қунед.

Мо онҳоро ба сӯи Худованд
мебардорем.

**Биёд ба Худованд Худои худ
шукр гӯем.**

Ин дуруст ва одилона аст.

Қуддус, муқаддас, муқаддас
Худованд Худои лашкарҳо.
Осмону замин аз ҷалоли Ту пур
аст. Хосанна дар баландтарин.
Хушо касе ки ба исми Худованд
меояд. Хосанна дар
баландтарин.

Сирри имон.

Мо марги Туро эълон мекунем,
эй Худованд, ва ба эҳёи худ
эътироф қунед то боз омадан.
Ё: Вақте ки мо ин нон меҳӯрем
ва ин коса менӯшем, Мо марги
Туро эълон мекунем, эй
Худованд, то боз омадан. Ё:
Моро начот дех,
Наҷотдиҳандай ҷаҳон, зоро ки
ба салиб ва эҳёи ту шумо моро
озод кардед.

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හා)

омин.

Маросими чамъомад

Бо фармони Начотдиҳанда ва
бо таълимоти илоҳӣ ташаккул
ёфтааст, мо ҷуръат дорем
бигӯем:

Падари мо, ки дар осмон аст,
исми Ту муқаддас бод;
Малакути ту биёяд, иродай ту
ба амал ояд дар замин, чунон
ки дар осмон аст. Имрӯз нони
ҳаррӯзаи моро ба мо дех, ва
гуноҳҳои моро биёмуруз, чунон
ки мо онҳоеро, ки бар зидди мо
таҷовуз мекунанд, мебахшем;
ва моро ба васваса наандоз,
балки моро аз бадӣ раҳо кун.

Худовандо, моро аз ҳар бадӣ
раҳо кун, дар айёми мо сулху
осоиш ато кун, ки ба ёрии
раҳмати ту, мо метавонем
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва
аз ҳама мусибат эмин, ки мо
умеди муборакро интизорем ва
омадани Начотдиҳандаи мо
Исой Масех.

Барои салтанат, кувва ва
шухрат аз они туст ҳоло ва то
абад.

Худованд Исой Масех, ки ба
расулони ту гуфт: Саломатро
тарк мекунам, осоиштагии
худро ба ту медиҳам, ба
гуноҳҳои мо нигоҳ накун, балки
бар имони калисои шумо, ва бо
лутфу марҳамат ба вай сулху
ваҳдат ато фармоед мувофиқи
ҳоҳиши шумо. Ки то абад

Tajik (тоҷикӣ)

Sinhala (ශින්හා)

зиндагӣ мекунанд ва ҳукмронӣ
мекунанд.

омин.

Саломатии Худованд ҳамеша
бо шумо бод.

Ва бо рӯҳи худ.

Биёед ба яқдигар аломати
сулҳро пешкаш кунем.

Барраи Худо, ту гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун. Барраи Худо, ту
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ,
бар мо раҳм кун. Барраи Худо,
ту гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, ба мо сулҳ ато кун.

Инак Барраи Худо, инак, касе
ки гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорад. Хушо онҳое ки ба
зиёфати Барра даъват
шудаанд.

Худовандо, ман сазовор нестам
ки ба зери боми ман дароед,
балки фақат қаломро бигӯ, ва
ҷонам шифо ҳоҳад ёфт.

Бадани (Хуни) Масех.

().

омин.

Биёед дуо кунем.

омин.

Рейсҳои ба итмолом
расмӣ

Баракат

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Худованди бузург
нигахбонатон бошад, Падар,
Писар ва Рӯҳулқудс.

Tajik (тоҷикӣ)

омин.

Аз кор озод кардан

Пеш равед, Масса ба охир
расид. Ё: Бирав ва Инчили
Худовандро эълон кун. Ё: Ба
саломатӣ бирав, Худовандро бо
чони худ ҳамду сано хон. Ё: Ба
саломат биравед.

Худоро шукр.

Sinhala (ෂිංහල)

massineverylanguage.com
© 2022 Copyright Calgorithms LLC